

## **ТАҚРИЗИ**

**муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Абдуев Эмом Субҳонович дар мавзуи  
“Лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ” барои дарёфти дараҷаи илми  
номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ**

Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои бою ғанӣ маҳсуб ёфта, барои ҳифозати таърих, фарҳанг, санъат ва анъанаҳои миллати тоҷик шароити мусоидро фароҳам меорад.

Бойгари ҳар як забонро маҳз таркиби лугавӣ ва қабатҳои услубии он ташкил медиҳад. Пӯшида нест, ки таркиби лугавии забон дар ҳама давру замон аз ҳисоби шеваю лаҳҷаҳо такмил мейёбад. Аз ин рӯ, олимони соҳаи забоншиносӣ дар баробари дигар шоҳаҳои илми забоншиносӣ, ба монанди овозшиносӣ, сарфу нахв, лугатшиносӣ ба масъалаи таҳкиқу омӯзиши яке аз шоҳаҳои умдатарини илми забоншиносӣ - диалектология (лаҳҷашиносӣ), ки барои нигаҳдории асолати миллӣ ва фарҳангии ҳар як ҳалқу миллат хизмат мекунад, таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намуда, мекӯшанд, ки дурдонаҳои ин сарвати бебаҳоро ба даст оварда мавриди омӯзишу таҳқиқи илмӣ қарор диханд.

Бояд қайд кард, ки шоирону нависандагон барои умри абадӣ бахшидани вожаҳои шевагиу лаҳҷавӣ дар қатори дигар қаламкашон саҳми бориз доранд. Зеро бо туфайли эҷодиёти пурғановати онҳо, ҳангоми фардикунонии қаҳрамонҳои осори бедеӣ вожаҳои фавқуззикр корбурди васеъ доранд. Толиби Омулӣ аз ҷумлаи он шоирони сабитқадамест, ки ашъораш, маҳсусан ғазалиёташ аз оғаридаҳои ҳалқӣ ба таври шоиста баҳравар гаштааст.

Диссертатсияи илми Абдуев Эмом Субҳонович дар мавзуи “Лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ” ба масъалаи омӯзишу таҳқиқи қабатҳои лугавии ғазалиёти Толиби Омулӣ бахшида шудааст.

Мубрамии таҳқиқ дар мавзуи интихобшуда аз он иборат аст, ки мавзуи мазкур дар забоншиносии тоҷик бори нахуст мавриди таҳқиқ қарор мегирад. Бинобар ин, омӯзиши он имкон медиҳад, ки чандин

масъалаи марбут ба лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ роҳи ҳалли амиқи худро ёбанд. Дар баробари ин, омӯзиши лексикаи Толиби Омулӣ барои соири улуми инсонӣ матолиби илмӣ медиҳад, зоро эҷодиёти ӯ паҳлӯҳоеро дорост, ки арзишҳои инсонӣ, фалсафӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангию таърихири фарогир аст.

Ҳадафи таҳқиқоти диссертационӣ таҳлилу баррасии вижагиҳои маъноиву лугавӣ, мазмуну мундариҷа, вижагиҳои корбурди лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ ва мушаххас намудани нақши ин гурӯҳи лугавӣ маҳсуб мешавад.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Омӯзиш ва таҳлили вижагиҳои лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ ҳадафи асосии таҳқиқи илмии мазкурро ташкил медиҳад.

Навгонии диссертатсия, пеш аз ҳама дар он зоҳир мешвад, ки вижагиҳои лугавию маъноии ғазалиёти Толиби Омулӣ бори нахуст ба тариқи монографӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Дар диссертатсия таснифоти маъноиву лугавии вожагони ғазалиёти Толиби Омулӣ бо фарогирии истилоҳоти ирфонӣ ва таъбироти қуръонӣ мавриди таҳқиқу омӯзиши мунаzzам қарор дода шудааст.

Рисола аз рӯйхати муқаддима, се боб, хулоса ва феҳрасти адабиёт иборат буда, ҳаҷми умумии он 183 саҳифаи чопи компьютериро дар бар мегирад.

Дар муқаддима доир ба мубрамият ва зарурати таҳқиқи масъалаи мазкур, дараҷаи аз худ шудани мавзуи илмӣ, ҳадафу объекти таҳқиқот, мавзуъ ва масъалаҳои диссертатсия, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, эътиmodнокии натиҷаҳои он, заминаҳои методологӣ ва назариявии он, навгонии илмӣ, аҳаммияти назариявию амалии пажуҳиш баён гардида, мақсад ва вазифаҳои асосии диссертатсия мушаххас шудаанд.

Боби якуми диссертатсия “Масъалаҳои назарии лексика дар забони назм” ном дошта, аз се фсл иборат мебошад. Фасли якуми боби мазкур масъалаҳои назарии таҳқиқ ва таснифи лексикаи назм дар забони форсу

точикро дар бар мегирад. Дар ин фасл муаллифи диссертатсия дар бораи мақоми забон, алалхусус нуфузи забони точикӣ дар миёни дигар забонҳо маълумот дода, омӯзишу таҳқиқи қабати лексикии забони точикиро дар заминаи осори шоирону нависандагон яке аз роҳҳои муайян кардани устуворӣ ва ғановати забони точикӣ донистааст.

Фасли дуюми боб якум таҳти унвони “Таҳқиқи назарии лексикаи ирфонӣ дар забоншиносии тоҷик” масъалаҳои таҳқиқу омӯзиши лексика ва вожагони марбут ба ирфон ва тасаввуфро дар бар гирифтааст. Муаллифи диссертатсия дар ин фасл, чунон ки зикр кардем, вожаҳои ифодакунандай мағҳуми ирфонӣ ва ва тасаввуфиро дар ғазалиёти Толиби Омулӣ ба риштаи таҳқиқ қашида, мақоми ин гуна воҳиди нутқро дар ғазалиёти шоир нишон додааст. Дар баробари ин, аҳаммияти истилоҳоти мазкурро дар соҳаи забоншиносӣ чунин зикр кардааст: “...Аз ин ҷост, ки ҳусусиятҳои забонии осори суфия аҳаммияти қалон дорад. Мероси тасаввуфии то ба мо омадарасидаи даврони классикӣ на танҳо барои омӯзиши истилоҳоти суфиёна, балки барои тамоми қисматҳои забон маводи мушаххасу аҳаммиятнок ба ҳисоб меравад” (авт., с. 10).

Фасли сеюми боби якум зери номи “Мубрамияти таҳқиқи лексика дар забони назм” робита ва пайвастагии таҳқиқи лексика мутаносибан ба забони ососри манзум, ки имрӯз забоншиносии назм дониста мешавад, дар асоси дастовардҳои илмӣ мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода шудааст.

Боби дуюми диссертатсия “Вижгиҳои лугавию маъноии лексикаи ирфонии ғазалиёти Толиби Омулӣ” ном дошта, аз панҷ фасл иборт мебошад. Дар ин боб вижагиҳои таносуби маънои вожагон, сермаънои вожаҳои динию ирфонии ғазалиёти Толиби омулӣ, муродифоти лугавӣ дар ғазалиёти шоир, мутазодҳои лугавӣ дар эҷодиёти Толиби Омулӣ, омонимҳои лугавӣ дар ғазалиёти шоир ба риштаи таҳқиқ қашида шудааст. Аз мутолиаи боби мазкур бармеояд, ки диссертант ҳангоми таҳлилу баррасии ин қисмати кор ҳунари волои суханпардозии шоири мумтоз Толиби Омулиро бо овардани далелҳои мұттамад аз ғазалиёти шоир муайян ва дақиқ намудааст. Бинобар ақидаи диссертант шоир барои ифодаи қаломи мавзун ва баёни сухани сарҳ

аз қабатҳои гуногуни лексикӣ нуктасанҷона истифода намудааст. Чи тавре ки аз андешаи диссертант маълум мегардад, истеъмоли вожаҳои динию ирфонӣ газалиёти шоирро аз нигоҳи назокату нафосати сухангустарӣ рангу тобиши нав баҳшидааст.

Боби сеюми диссертатсия таҳти унвони “Таснифоти мавзуии лексикаи газалиёти Муҳаммад Толиби Омулӣ” аз панҷ фасл иборат мебошад. Дар ин боб лексикаи антропонимӣ, тасвири номҳои ҳархела, номи растани ю дарахтҳо, номи маҳал ва руду обҳо дар газалиёт ва лексикаи зоономӣ дар газалиёти толиби Омулӣ ба доираи таҳқиқ кашида шудааст. Диссертант дар ин қисмати рисолаи илмиаш кӯшиш намудааст, ки вожаҳои газлиёти шоирро аз нигоҳи мавзуъ дастабандӣ намояд. Дар ин кори басо мушкилписанд комёб шудааст. Аз таснифоти мавзуии лексикаи газалиёти Толиби Омулӣ, чунон ки диссертант дар кор зикр намудааст, шоир вожаҳоеро монанди номҳои одамон, маҳал, растани ю дарахтҳо руду обҳо, номҳои ҳайвонотро дар газалиёташ бамавқеъ корбаст намудааст.

Шоир бо туфайли корбурди номҳои одамон дар ин қисмати кор аз ҳаёти одамони наҷиб, паёмбарон, ҳодисаҳои табиию таъриҳӣ ёд кардааст. Масалан, шоир дар ду мисраи зерин дар қолаби воҳиди фразеологӣ номи ҳазрати Нӯҳро овардааст:

Баски тӯфони ашқи мо зада мавҷ,  
Киштии Нӯҳ гахвора шудааст (авт. 15).

Бояд маҳсус таъкид намуд, ки диссертант ба ҳамин монанд мисолҳои ҷолибро аз газалиёти шоир гулчин намуда, бо маҳорати баланд дар газалиёташ истифода намудааст.

Чунон ки аз баррасии боби сеюм бармеояд, диссертант ҳангоми таҳқиқ дар ин қисмати кор ба комёбиҳои назаррас ноил шудааст.

Аз таҳлилу барсии мавзуъ аз ҷониби диссертант метавон чунин ҳукми одилона баровард, ки вожаҳои динию ирфонӣ ва дигар қалимаҳоро дар газалиёти Толиби Омулӣ ба ҳунару салиқаи баланди эҷодӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Дар навбати худ муҳаққиқ ин назокат ва ҷаззобияти услуби хоси шоирро ба хубӣ аз ҷиҳати таҳлили

маводи баррасишаванда ҳамаҷониба фаро гирифта, ба ҳадафҳои дар пеши худ гузошта расидааст.

Дар қисмати хулоса мазмуну муҳтавои диссертатсия ба тарики фишурда дар 10 банди чудогона натиҷагири ӯ шудааст.

Диссертатсияи мавриди назар дар баробари муваффақиятҳои арзишманд аз камбуни орӣ нест ва зикри чанде аз онҳоро ба хотири пешрафти корҳои минбаъдаи диссертант лозим мешуморем:

1. Дар мундариҷаи диссертатсия унвони боби дуюм чунин ёд шудааст: “Вижгиҳои луғавию маъноии лексикаи ирфонии ғазалиёти Толиби Омулӣ”. Аммо дар авторефереат бошад, бо чунин шакл зикр шудааст: “Вижгиҳои луғавию маъноии лексикаи ирфонии ғазалиёти Муҳаммад Толиби Омулӣ”.

2. Беъзе ҷумлаҳои диссертатсия ва авторефераат таҳрирталабанд (саҳифаҳои 3, 4, 7, 8).

3. Дар авторефераат фаслҳои боби сеюм рақамгузорӣ нашудаанд.

4. Дар диссертатсия феълҳои сунъисоҳт ва услубан хато ба мушоҳида расид. Ҷунончи: ба ҷойи рӯ овардааст – даст задааст, ба ҷойи мушоҳида мешавад – ба ҷалби назар мушоҳид шуданд, ба ҷойи гани ғаштааст – самар гирифтаанд, ба ҷойи зикр шудааст – ба зикр шудааст, ба ҷойи зикр шудааст – ба зикр овардааст, ба ҷойи пайдо мешавад – ҳастӣ мегирад нодуруст истифода шудаанд.

5. Диссертатсияи мавриди назар босаводона навишта шуда, вале аз ғалатҳои имлӣ ва услубӣ орӣ нест. Ҷунончи: а) ғалатҳои имлӣ (с. 3, 4, 8, 9, 10); б) ғалатҳои услубӣ (с. 3, 4, 7, 15).

Бояд маҳсус қайд намуд, ки камбуни ҷойдошта ба ҳеч ваҷҳ арзиши илмии диссертатсия ва таҳқиқоти анҷомдодаи диссертантро кам карда наметавонанд, зоро муаллифи он аз уҳдаи иҷрои мақсаду вазифаҳои дар кори таҳқиқотии худ гузошта сарбаландона баромадааст.

Диссертатсия аз нигоҳи сохтор, муҳтаво, забон ва равиши таҳқиқ мукаммал мебошад. Сохтор ва муҳтавои авторефераат бо диссертатсия

мувофиқати комил дошта, он ва мақолаҳои банашррасонидаи муаллиф мазмуну муҳтавои диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

Диссертатсияи Абдуев Эмом Субҳонович дар мавзуи “Лексикаи газалиёти Толиби Омулӣ” ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиб додани дараҷаи илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёғти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01–Забони тоҷикӣ мебошад.

Номзади илми филология, муаллими

калони кафедраи забони тоҷикии

Донишгоҳи Славянни Россия ва Тоҷикистон



Амлоев А. Я.

Суроғ: 734025 Ҷумҳурии Тоҷикистон,

шаҳри Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода, 30.

Тел.: (+992) 917 58 77 78

E-mail: amloev@mail.ru

«27» 08 2023с.

Имзои Амлоев Аминҷонро тасдиқ мекунам  
сардори Раёсати кадрҳои Донишгоҳи Славянни  
Россия ва Тоҷикистон



Рахимов А. А.

Суроғ: 734025 Ҷумҳурии Тоҷикистон  
шаҳри Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода, 30.

Тел.: (+992 37) 221 35 50

E-mail: rtsu-1996@mail.ru

«27» 08 2023с.